

**ВАЗОРАТИ САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ
НАВИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН**



**НИЗОМНОМАИ
департаменти технологияҳои инноватсионии таълим**

Душанбе 2018

**«Тасдиқ мекунам»
Ректори Донишгоҳи
технологии Тоҷикистон
И.Т.Амонзода
«25» феввали соли 2019**

**Низомномаи
департаменти технологияҳои инноватсионии таълим**

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1.1. Низомномаи департаменти технологияҳои инноватсионии таълим дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (минбаъд Низомномаи ДТИТ) дар асоси Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ», «Стратегияи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳия гаштааст.

1.2. Низомномаи мазкур мақсад, вазифа, ҳуқуқҳо ва раванди идоракунии департаменти технологияҳои инноватсионии таълими Донишгоҳи технологии Тоҷикистонро муайян мекунад.

1.3. Департаменти технологияҳои инноватсионии таълими Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи сохтори донишгоҳ бо мақсади амалӣ намудани Барномаи марҳилавии рушди инноватсионии донишгоҳ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосири инноватсионӣ дар ҷараёни таълим, бозомӯзии касбии кормандон ва омӯзгорон, мунтазам такмил додани низоми идоракунии электронии донишгоҳ, амалисозии нақшаю барномаҳои донишгоҳ оид ба мустаҳкам намудани базаи моддию техникии донишгоҳ ва таъсиси озмоишгоҳҳои таҳассусӣ таъсис дода шудааст.

1.4. Роҳбарии департаменти ТИТ-ро муовини ректор оид ба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ ба ўҳда дорад.

1.5. Дар ҳамоҳангсозӣ бо сохторҳои донишгоҳ Департаменти технологияҳои инноватсионии таълим барои рушди инноватсионии донишгоҳ, ҷорӣ намудани усулҳои фаъоли инноватсионии таълим, мустаҳкам намудани базаи моддию техникии донишгоҳ ҳисагузор мебошад.

1.6. Сохтори департаменти ТИТ чунин муқаррар карда шудааст ва вобаста аз масъалаҳои нави дар назди департамент пайдошаванда метавонад бо қарори Шӯрои олимон ва фармоиши ректор тағйир дода шавад:

- Маркази технологияҳои компютерӣ ва таълимӣ
- Маркази инноватсия ва рушди касбият
- шуъбаи таъбу нашр.

2. Мақсад ва вазифаҳои асосии департаменти технологияҳои инноватсионии таълим

2.1. Мақсади асосии департамент эҷод намудани фазои инноватсионӣ дар донишгоҳ, татбиқи технологияҳои таълимии муосир дар ҷараёни таълим ва баланд бардоштани касбияти омӯзгорон бо назардошти фаъолияти инноватсионӣ мебошад.

2.2. Вазифаҳои асосии департамент аз инҳо иборат мебошанд:

2.2.1. Таҳия намудани нақшаи корӣ ва барномаҳои фаъолияти инноватсионӣ дар Донишгоҳ бо назардошти қарорҳо ва нақшаю чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Шӯрои олимон ва Ҷаласаҳои ректорати Донишгоҳ;

2.2.2. Дар амал ҷорӣ намудани Барномаи марҳилавии рушди инноватсионии донишгоҳ, нақшаю чорабиниҳои донишгоҳ оид ба такмил додани усулҳои фаъоли таълим, такмил ва ташкили озмоишгоҳҳои илмию таълимии донишгоҳ;

2.2.3. Таҳия ва татбиқ намудани усул ва роҳҳои инноватсионии идоракунии маъмурӣ, татбиқи технологияи муосири таълимӣ;

2.2.4. Ташкили курсҳои бозомӯзӣ ва баланд бардоштани сайқали маҳорати педагогӣ дар асоси тренингҳо, курсҳои махсус ва машғулиятҳои намунавӣ, курсҳои сертификатсионӣ барои баланд бардоштани салоҳиятнокии касбии донишҷуён ва кормандон.

2.2.5. Амалисозии рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар идоракунӣ ва ҷараёни таълим, мукаммал-гардонии платформаи иттилоотии электронии донишгоҳ ва таҳияи нақшаю чорабиниҳои ДТТ оид ба ҳалли ин масъала ва амалисозии онҳо.

2.2.6. Дар якҷоягӣ бо кафедраҳои пешбар, ташкилоту корхонаҳо таҳия намудани талаботҳои корфармоён ба донишу малакаи хатмкунандагони ихтисосҳои донишгоҳ;

2.2.7. Ташкил ва гузаронидани озмунҳо байни донишҷуёну кормандон оид ба лоиҳаҳои инноватсионӣ.

2.2.8. Ҳамоҳангсозии фаъолияти инноватсионӣ дар сатҳи факултетҳо, кафедраҳо ва гуруҳҳои академӣ;

2.2.9. Расонидани ёрии амалӣ ба омӯзгорон, кормандон ва донишҷуён барои таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ;

2.3. Маркази технологияҳои компютерӣ ва таълимӣ чунин вазифаҳоро иҷро менамояд:

2.3.1. Таъминоти техникӣ ва барномавии ҳамаи техникаи компютерӣ ва мултимедиавӣ ва шабакаи компютери донишгоҳ;

2.3.2. Таҳия ва дастрасикунонии барномаҳои амалӣ барои автоматикунони раванди идоракунии донишгҳ.

2.3.3. Дар ҳолати корӣ нигоҳ доштани техникаи компютерӣ, гузаронидани назорати ҷорӣ ҳолати корӣ техникаи компютерӣ.

2.3.4. Мукамалгардонии шабакаи компютерӣ ва назорати видеоии донишгоҳ

2.3.5. Хизматрасонии техникӣ, таъмири ҷорӣ техникаи компютерӣ

2.3.6. Ташкили курсҳои сертификатсионӣ дар доираи замиаи иҷозатнома, ташкили курсҳои бозомӯзии касбӣ барои кормандону омӯзгорон.

2.3.7. Иҷрои корҳои илмӣ – татқиқотӣ, ҷалби мутахассисони ватанӣ ва хориҷӣ барои ташкили дарсҳо ва курсҳои бозомӯзӣ оид ба ТИК

2.3.8. Таҳияи барномаи компютеркунонӣ, нақшаи харидорӣ техникаи компютерӣ ва пешниҳоди дархостҳо оид ба харидорӣ онҳо

2.4. Мақсад ва вазифаҳои Маркази рушди касбият ва инноватсия дар низомнома оид ба фаъолияти маркази рушди касбият муайян карда мешаванд.

2.5. Шӯбаи таъбу нашр чунин вазифаҳоро иҷро менамояд:

2.5.1. Чопи маводҳои таълимӣ, илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилидонишгоҳӣ вобаста ба дархости воридшуда мувофиқи талаботҳо ба маводҳои чопӣ

2.5.2. Ороиш ва ба қоладарории матни ҳуҷҷатҳои барои чоп супоридашуда.

2.5.3. Чопи маводҳои тарғиботӣ, буклетҳо ва дигар варақаҳои ороиши аз тарафи донишгоҳ барои чоп супоридашуда

3. ВАЗИФАҲОИ КОРМАНДОНИ ДЕПАРТАМЕНТ.

Муовини ректор оид ба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ

Муовини ректор_ба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ, ки ба ўҳдаи он идораи маъмурии Департаменти технологияҳои инноватсионии таълим гузошта шудааст, мутасаддӣ дар амал ҷорӣ намудани Консепсияҳои татбиқи модели сифати таҳсилот, рақобатпазиргардонӣ ва рушди инноватсионии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 ба ҳисоб рафта, дар ин раванд тамоми имкониятҳои мавҷудбудаи дохилидонишгоҳӣ, вазоратҳои мутасаддӣ, корхонаҳои ҳамкор ва равобити хориҷии донишгоҳро эҷодкорона ва муфид истифода мебарад ва чунин корҳои стратегиро таҳти назорат мегирад:

- бо назардошти ҳамбастагӣ ва ҳамоҳангии корҳо дар раванди татбиқи вазифаҳои стратегии рушди инноватсионӣ ва рақобатпазиргардонӣ, Муовини ректор_оид ба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ фаъолияти донишгоҳ, филиалҳо, гимназияҳо ва дигар ҷузъҳои сохтории донишгоҳро ба танзим мебарорад ва барои ҳалли масъалаҳо маҷмуи ҳама имкониятҳои сохторҳои таркибии маркази ягонаи таълимро муфид истифода мебарад;

- таҷрибаи ҷаҳонии баланд бардоштани сифати таълимот, татбиқи беҳтарин ғояҳо ва моделҳои тайёр намудани мутахассисонро меомӯзад ва барои истифода бурдани ин таҷрибаҳо ба Шӯрои олимон, Шӯрои ТИК ва

Ректори донишгоҳ аз нигоҳи иҷрои қонунҳо, низомномаҳо ва дигар маҷмӯи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ масъалагузорӣ менамояд;

- барои рақобатпазиргардони фаъолияти донишгоҳ бо назардошти рақобатпазиргардони донишчӯ-хатмкунандаи оянда барномаҳои таълимӣ ва навоариҳои педагогӣ илмиро дар сатҳи кафедра, факултетҳо ва дигар ҷузъҳои сохторӣ ба танзим мебарорад ва иҷрои онҳоро аз нигоҳи бисёрақидагӣ ва бисёрвариантӣ пешниҳод менамояд;
- барои дар амал татбиқ намудани барнома ва стандартҳои таълимӣ, ки дар онҳо таълими фанҳо, ташкил намудани машғулиятҳо, гузаронидани тадқиқотҳо ва амсоли онҳо барои баланд бардоштани нерӯи зеҳнии донишчӯён, омӯзгорон, кормандони кафедра ва факултетҳо ва дигар сохторҳои мутасаддӣ масъалагузорӣ менамояд ва барои дар амал ҷорӣ намудани он ҳамаи ҷораҳои методӣ-методологиро меандешад;
- пайваста дар мактабҳои заминавии донишгоҳ ва ҷузъҳои сохтори он қорҳои тарғиботӣ-омодагӣ мебарад ва вобаста ба масъалаҳо, ки ҳамоҳангии онҳо барои татбиқи консепсияи ба бозори меҳнат ҷавобгӯ будани донишҳои касбии донишчӯён ва хатмкунандагон масъалагузорӣ намуда, барои ҳалли онҳо тамоми нерӯи кафедра ва факултетҳоро сафарбар менамояд;
- барои баланд бардошти нерӯи зеҳнии донишчӯён ва ҳавасмандгардони онҳо барои навоарию эҷодкорӣ, ҳамкориҳои касбӣ, ғояҳои муосири педагогӣ-илмиро аз нигоҳи ҷалб намудани омӯзгорону донишчӯён барои татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ истифода мебарад ва натиҷагирӣ ҳар як мақсади гузошташударо дар асоси озмунҳои озод ва дастгирии истеъдодҳо ба сомон мерасонад;
- барои баланд бардоштани сифати тайёр намудани қор ва лоиҳаҳои курсӣ ва дипломӣ бо қорфармояндагони асосӣ, маҷмӯи мавзӯҳо ва пешниҳодҳоро омӯхта дар асоси он таҳияи қорҳои мустақилонаи донишчӯёнро ташкил менамояд, то ки ҳар яке аз мутахассисони оянда оид ба ҳалли мушкилотҳо таҷрибаи касбӣ гирад;
- дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои гуногуни байналмилалӣ ва ҳазинаҳо масъалаи таҳия ва дарёфти Грантҳоро барои рушди инноватсионии донишгоҳ, тақвият бахшида, ба равобиги хориҷии донишгоҳ ва амсоли онҳо қорҳои ташкилӣ ва ҳамкориҳои судманро ба роҳ меонад;
- барои тарбия намудани донишчӯён дар рӯҳияи азбар намудани на танҳо донишҳои касбӣ, инчунин ҳислатҳои навоарию эҷодкорӣ дар сатҳи кафедра ва факултетҳо ташкил намудани маҳфилҳои худтакмилдиҳии шахсияти донишчӯёнро ҳамчун ҷузъи таркибии рақобатпазирӣ ва рушди инноватсионӣ мепазирад ва барои дар амал татбиқ гаштани ҳар яке аз ғоя ва мақсадҳои гузошташуда

- имкониятҳои чузӯҳои сохтори донишгоҳро муфид истифода мебарад;
- барои дар амал қорӣ намудани консепсияи бадастовардани муваффақият дар идораи сифат ва шафофияти гузаронидани имтиҳонҳо барои муайян намудани савияи дониши донишҷӯён, шакл ва усули баҳодиҳии муосири техникаю педагогиро ҷустуҷӯ ва бо истифода аз имкониятҳои донишгоҳ дар ҳалли масъалаҳои мазкур саҳмгузори менамояд;
 - дар ҳамқорӣ бо департамент ва факултетҳо барномаи бозомӯзӣ ва сайқали маҳорати касбии омӯзгоронро омӯхта, барои амалӣ гаштани ин барнома чузӯҳои сохтори департаментро равона месозад;
 - барои баланд бардоштани талабот оид ба тайёр намудани лоиҳа ва қорҳои қурсӣ ва дипломӣ низоми ягонаи иҷрои ин чузӯи қараёни таълимо таъмин менамояд ва барои бо қои қор таъмин гаштани хатмқунандагон қорҳои омодагӣ-ташкилӣ мебарад;
 - вобаста аз таҷрибаи қаҳонии гирифтани таълимот ба Шӯрои олимон ва ректори Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон пешниҳод оид ба татбиқи ғоя ва тарзу усули навини тайёр намудани мутахассисон пешниҳод тайёр менамояд.

Сардори Маркази технологияҳои компютери ва таълимӣ – дар таҳия ва дар амал татбиқ намудани барномаи ҳамоҳангшудаи истифодаи технологияи муосири таълимотӣ ва иттилоотӣ, идораи сифат аз нигоҳи баланд бардоштани нерӯи зеҳнии донишҷӯёну қормандон ва ба сатҳҳои қаҳонии гирифтани таълимот мутобиқ қардонидани мутахассисон саҳмгузори менамояд ва дар ин раванд мутасадди ҳалли масъалаҳои зерин мебошад:

- бо дастовардҳои беҳтарини қаҳонӣ оид ба истифодаи техника ва технологияи муосир шинос шуда, оид ба ин мавзӯ донишҳои касбияшро равнақ медиҳад ва ба он муваффақ мегардад, ки дар сатҳи кафедра, факултетҳо ва дигар чузӯҳои сохтори донишгоҳ техника ва технологияи муосир таҷҳизонида ва истифода бурда мешавад;
- муфиднокии истифодаи техникаи компютери ва иттилоотиро дар раванди татбиқи технологияи муосири таълимӣ аз қониби мутасаддиёни соҳаи истифодаи техникаи компютери таъмин менамояд;
- меъёрҳои муфид истифодашавии техникаи компютериро барои иҷрои қорҳои нимсола, гузаронидани машғулиятҳо ва қорҳои қурсию дипломӣ омода намуда, барои тасдиқ ба Муовини ректорба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ пешниҳод менамояд ва барои иҷро намудани шартҳои мазкур ба мутасаддиёни истифодаи технологияи компютери тренинг ва машғулиятҳои бозомӯзӣ мегузаронад;
- барои истифода бурда тавонистани имкониятҳои техника ва технологияҳои иттилоотӣ дар раванди гузаронидани мониторингҳои даврӣ, таҳия намудани маҷмӯи маълумотҳо, қорқарди иттилоотӣ,

- муқоисавӣ ва амсоли онҳо синфхонаҳои компютерӣ ва дигар техникаҳои мавҷудаи сохторҳои ҷузъии донишгоҳро бо иштироки аҳли кормандони сохторҳои марбута муфид истифода мебарад;
- дар ҳамкорӣ бо кормандони марказ беҳтарин барномаҳои **Антивирус** ва дигар роҳҳои беҳатаргардонии техникаи компютериро меомӯзад ва барои коршоям мондани маҷмӯи техникаи компютери ҷузъҳои сохторӣ чораҳои зарурӣ меандешад;
 - барои баланд бардоштани ҳисси масъулиятшиносии кормандони соҳаи кор бо маводҳои иттилоотӣ ва истифода аз компютер, маҷмӯи меъёрҳои муфид истифодашавии компютерро таҳия намуда, барои тасдиқ ба Муовини ректорба технологияҳои инноватсионии таълимӣ ва иттилоотӣ пешниҳод менамояд;
 - барои баланд бардоштани донишҳои фанӣ ва супоридани имтиҳонҳои даврӣ Маркази ягонаи тестино ба мактаби худтакмилдиҳии касбии донишҷӯёну омӯзгорон табдил медиҳад ва муфид истифодабарии онро таъмин менамояд;
 - барои омӯхтани таҷрибаи беҳтарини истифодаи техникаи компютерӣ дар байни истифодабарандагони шабакаи умумии техникаи иттилоотӣ озмунҳои даврӣ мегузаронад ва натиҷаи онро ба Шӯрои олимони донишгоҳ пешниҳод менамояд;
 - барои дар амал татбиқ намудани барномаи ҷустуҷӯ ва дастгирии истеъдодҳо дар байни донишҷӯён озмунҳои баландгардонандаи нерӯи зеҳнӣ аз нигоҳи «Тезҳарфчинӣ», «Тезкалимабандӣ», «Тезматндарории тоҷикӣ, русӣ, англисӣ» ва амсоли онҳоро бо иштироки донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ ба сомон мерасонад ва барои беҳтарин дастовардҳо ба ғолибон Сертификатҳои марказро месупоранд;
 - оид ба истифодаи хазинаи китобхонаи бо маводҳои анъанавӣ ҷиҳозонидашуда ва китобхонаи электронӣ сармаҷмӯи маълумотҳоро тартиб дода, оид ба муфиднокии истифодаи онҳо маълумотҳои таҳлилӣ-аналитикӣ тайёр менамояд;
 - барои ёрии методӣ ба донишҷӯён маҷмӯи роҳнамо ва дастурҳоро тартиб дода, барои истифода ба кафедра ва факултетҳо мефиристад;
 - бо истифода аз шабакаи Интернет таҷрибаи ҷаҳонии гирифтани таълимоти олиро оид ба ҳар як ихтисос ва равия донишҷӯёни болаёқатро барои ҷамъоварии маводҳои лозимӣ сафарбар карда, барномаи махсуси дастгирии онҳоро дар амал ҷорӣ менамояд;
 - бо назардошти дархости Департаменти масоили иҷтимоӣ ва равобити хориҷӣ барои донишҷӯёне, ки онҳо мӯхтоҷи ёрии маишӣ мебошанд ва духтароне, ки дар асоси квотаи Президентӣ таҳсил менамоянд, барномаи махсуси баланд бардоштани донишҳои соҳаи компютерро ташкил менамояд.

Маъмури шабакаҳои умумидонишгоҳӣ сармаълумоти даврӣ оид ба пайваст будани компютерҳо дар сатҳи кафедра, факултет ва дигар ҷузъҳои

сохторӣ аз он ҷумла Маркази бақайдгирӣ ва идораи ҳукумати электронӣ, китобхонаи электронӣ, дастгоҳи ректор ва проректорон ва дигар сохторҳоро тартиб дода, оид ба масъалаи мазкур низоми ягонаи истифодашавӣ ва мавҷудияти шабакаи Интернетро таҳти назорат мегирад. Барои ҳалли масъалаи мазкур мудирӣ шабакаи компютерӣ вазифадор аст, ки:

- низоми бемайлоии мавҷудияти шабакаи Интернетро дар ҳар як моҳи соли хониш тартиб дода, маълумоти мазкурро ба Муовини ректорба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ пешниҳод намояд;
- идоракунии маъмурию фаврии шабакаҳо, ҳалли масъалаҳои маъмуриӣ дар алоқаи байниҳамдигарӣ бо муштариён хангоми пайвастгардонӣ, тағйирдиҳии хизматрасонӣ ва катъ намудани алоқа, таҳияи сиёсати суроғавӣ ва сайрхатии шабака, татбиқ намудани технологияҳои иттилоотии навин дар шабака, ташкил ва гузаронидани корҳои мониторингӣ дар шабака, гузаронидани чорабиниҳо оиди таъмини беҳатарӣ дар шабака, ба таври таъҷилий ҳал намудани масъалаҳои техникий дастрасии шабака ва идоракунии селани додашудаҳо, бартараф намудани маҳдудиятҳо ва нуқсонҳои техникий шабакаро таъмин менамояд;
- дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои ба донишгоҳ шартномаи ҳамкорӣ дошта, низоми истифодаи вақти шабакаи Интернетро барои ҳар як давраи истифода ба танзим мебарорад ва коршоям будани маҷмуи компютерҳои ба ин шабакаи пайвастро таҳти назорат мегирад;
- вобаста аз масъалаҳои стратегий истифодаи технология компютерӣ дар чараёни таълим, вақти ҳадди ақали истифодаи ҳар як компютерро барои донишҷӯён, омӯзгорон ва кормандони донишгоҳ дар мувофиқа бо роҳбарони сохторҳои гуногун муайян намуда, иҷрои бевоситаи онро таъмин менамояд;
- дар ҳолати корношоям гаштани техникаи компютерӣ ба шабака пайваст бо назардошти иҷрои мароми «Зудамалӣ, Навоварӣ ва Натиҷагирӣ», масъала ва мушкилоти ҷойдоштаро ҳал менамояд;

Маъмури WEB лоиҳакашӣ ва тарҳрезии сайтҳои ба раванди фаъолияти инноватсионии таълиму тарбия, илмӣ-тадқиқот ва хоҷагидорию маъмурии донишгоҳ вобастагаштаро ба ўҳда дорад. Дар вобастагӣ бо дарҳости кормандон ва сохторҳои донишгоҳ маводҳои намоишӣ барои гузаронидани тренингҳо, семинарҳо ва чорабиниҳои таълимию маърифатии донишгоҳро дар сайт ҷойгир менамояд. Дар корҳои таъмир, васлқунӣ ва ташҳиси техникий шабакаҳои дохилидонишгоҳӣ ширкат менамояд ва дар ин раванд корҳои зеринро ба сомон мерасонад:

- сармаҷмуи маълумотҳоро дар бораи таҳияи кадом сайт бо кадом мазмунро дар сатҳи донишгоҳ, департаментҳо, факултетҳо, кафедраҳо тартиб медиҳад ва оид ба ин мавзӯ дар ҳамкорӣ бо кафедраҳои тахассусӣ тайёр намудани корҳои дипломӣ ва мавзӯҳои тадқиқотиро муайян менамояд;

- дар ҳар як ду моҳ ба сайти донишгоҳ тағйирот ва иловаҳо медарорад;
- барои мавҷудияти сайтҳо дар факултет, кафедраҳо ва гурӯҳҳои академии донишгоҳ лоиҳаи махсус тартиб дода, бо иштироки Муовини ректор ба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ ҳалли масъалаи зеринро таъмин менамояд;
- барои даровардани тағйироту иловаҳо ба сайтҳои тарҳрезӣ кардашуда мӯҳлатҳои санҷишӣ-таҳлиро муайян менамояд ва дастоварҳои ҳар як ҷузъҳои сохториро тарғиб менамояд;
- бо иштироки бевоситаи он сайти махсус бо номи «Довталабони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон» ва «Барномаи ҷустуҷӯ ва дастгирии истеъдодҳо» таҳия гардида, дар амал татбиқ карда мешавад.

Мухандиси техникаи электронӣ дар ҳалли масъалаҳои зерин ширкат варзида, вобаста ба талаботи ягона чунин корҳоро ба сомон мерасонад:

- мувофиқи шиносномаи техникашон васл намудани таҷҳизоти компютерӣ ва техникӣ;
- таъмири ҷорӣи техникаи компютерӣ ва таҷҳизоти ба он васлшаванда;
- автоматизатсикунонии таҷҳизотҳои озмоишгоҳҳо;
- назорати беҳатарии истифодаи техникаи компютерӣ ва автоматикунонидашуда;
- гузаронидани ташҳиси техникий ҳолати корӣи техникаи компютерӣ ва таҷҳизоти он;
- ташкили курсҳо, маҳфилҳои илмию фаннӣ ва маҳфилҳои таҳассусӣ оид ба техникаи компютерӣ;
- ташкил ва ширкат намудан дар корҳои таъмир, васлкунӣ ва профилактикӣ шабакаҳои дохилидонишгоҳӣ.

Мухандис – системотехник - дар ҳалли масъалаҳои зерин ширкат варзида, вобаста ба талаботи ягона чунин корҳоро ба сомон мерасонад:

- сармаҷмӯи маълумотҳоро оиди ҳолати корӣи тамоми техникаи компютери ва таҷҳизоти ба он васлшаванда омода менамояд ва дар ҳар як квартал азнавқунии маълумотҳои сармаҷмӯро таъмин менамояд;
- мувофиқи нақшаи тасдиқгардида корҳои ташҳисӣю профилактикӣи техникаи компютери ба сомон мерасонад ва рафти иҷрои ин нақшаро таъмин менамояд;
- тибқи дарҳости сохторҳои марбуатаи Донишгоҳ корҳои таъмирӣ, барқарорсозӣ ва азнавбарқарорсозии системаҳои оператсионӣ ва дастрас намудани барномаҳои стандартӣ барои таъмини кори мунтазами компютерҳо ба сомон мерасонад;
- ташкил ва ширкат намудан дар корҳои таъмир, васлкунӣ ва профилактикӣи шабакаҳои дохилидонишгоҳӣ.

➤ **Барномасозии марказ:**

- таҳияи барномаи модулҳои платформаи ягонаи иттилоотии донишгоҳ;
- мунтазам ворид намудани тағйиротҳо ва такмил додани сифати барномаҳои амалӣ;
- таъмини беҳатарии истифодаи барномаҳои амалкунанда;
- таҳияи барномаҳои компютерӣ мувофиқи супориши гузошташуда
- ташкил ва ширкат намудан дар корҳои таъмир, васлкунӣ ва профилактикии шабакаҳои дохилидонишгоҳӣ.

4. Ҳуқуқҳои ва уҳдадорӣҳои кормандони департаменти технологияҳои инноватсионии таълим

Муовини ректор оид ба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ ҳуқуқ дорад, ки:

4.1. Аз номи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон баромад кунад ва онро муаррифӣ намояд.

4.2. Оид ба беҳтар намудани сифати таълим ба ректор таклифҳо пешниҳод намояд.

4.3. Аз роҳбарони тамоми шӯъба, идора, раёсат, сохторҳои тобеи худ ва мутахассисони алоҳидаи ба фаъолияти инноватсионӣ алоқаманди донишгоҳ иттилоот ва маълумоти заруриро дархост намояд.

4.4. Ба роҳбарони тамоми шӯъба, идора, раёсат, сохторҳои тобеи худ ва мутахассисони алоҳида амру фармоиш диҳад.

4.5. Нисбат ба кормандоне, ки уҳдадорӣҳои вазифавии худро хунукназарона ба иҷро расондаанд ё ба тариқи зарурӣ татбиқ накардаанд, барои дидани чораҳои муҷозотӣ ба ректор пешниҳодҳо намояд.

4.6. Дар хусуси ҳавасмандгардонии профессорону омӯзгорон ва кормандони ёрирасони таълимӣ ба ректори донишгоҳ пешниҳодҳо намояд.

4.7. Уҳдадор аст ки:

- иҷрои саривақтии вазифаҳои хидмати худ, супоришҳои аз тарафи ректори ДТТ гузошташуда, таҳияи саривақтии маълумотномаҳои дархостшударо таъмин намояд;

- иҷрои қоидаҳои дохилидонишгоҳӣ ва интизоми меҳнатро аз тарафи кормандони департамент таъмин намояд;

- дар ҳолати аз тарафи кормандони департамент вайрон намудани интизоми меҳнат, иҷро нагардидани вазифаҳои хидмати худ ба ректори ДТТ гузориш оид ба дидани ҷазоҳои махмури пешниҳод намояд.

Феҳрасти ҳуҷҷатҳои департаменти технологияҳои инноватсионии таълим:

03.00	Муовини ректор оид ба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ
03.00.01	Қарорҳо ва қонунҳои Маҷлиси Олии ҶТ
03.00.02	Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, Қарорҳо, фармонҳо ва мақтубҳои Ҳукумати ҶТ
03.00.03	Қарорҳо, фармоишҳо ва мақтубҳои Вазорати маориф ва илми ҶТ
03.00.04	Қарорҳо, фармоишҳо ва мақтубҳои Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ
03.00.05	Ҷорабиниҳои Ҳукумати ҶТ, Маҷлиси Олии ҶТ, Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ, Вазорати маориф ва илми ҶТ, Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати ҶТ ва Ҳукумати шаҳри Душанбе
03.00.06	Қарорҳо, фармоишҳо ва мақтубҳои раиси шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавсӣ
03.00.07	Стратегияҳо, Барномаҳо ва Консепсияҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
03.00.08	Фармоишҳои ректор
03.00.09	Қарорҳои ректорат
03.00.10	Қарорҳои Шӯрои олимон
03.00.11	Фармоиш ва супоришҳои муовини ректор оид ба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ
03.00.12	Нақшаҳои корӣ
03.00.13	Суратчаласаҳои департамент
03.00.14	Низомномаҳо ва дастурамалҳои вазифавӣ
03.00.15	Ҳуҷҷатҳои Маркази технологияҳои компютерӣ ва таълимӣ
03.00.16	Ҳуҷҷатҳои Маркази инноватсия ва рушди касбият
03.00.17	Ҳуҷҷатҳои Сектори барномаҳои таълимӣ – сертификатсионӣ
03.00.18	Маълумотномаҳо
03.00.19	Маълумот дар бораи бозомӯзии касбӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорон ва кормандон

03.00.20	Тақсимоти хатмунадагон
03.00.21	Маълумот дар бораи воситаҳои техникӣ ва компютери ДТТ
03.00.22	Мактуб ва дархосту пешниҳодҳо
03.00.23	Рӯйхат ва санадҳои ҳуҷҷатҳои бойгонишуда
03.00.24	Дафтари воридот ва содироти мактубҳо, аризаҳо
03.00.25	Феҳрастҳо
03.01	Маркази технологияҳои компютерӣ ва таълимӣ
03.01.00	Қарорҳо ва қонунҳои Маҷлиси олии ҚТ
03.01.01	Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон. Қарорҳо, фармонҳо ва мактубҳои Ҳукумати ҚТ
03.01.02	Чорабиниҳои Ҳукумати ҚТ, Маҷлиси Олии ҚТ, Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати ҚТ ва Ҳукумати шаҳри Душанбе
03.01.03	Қарорҳо ва фармоишҳои раиси шаҳри Душанбе, ҳуҷҷатҳои Ҳукумати ноияи Фирдавсӣ
03.01.04	Қарорҳо ва фармоишҳои Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҚТ
03.01.05	Қарорҳо ва фармоишҳои Вазорати маориф ва илми ҚТ
03.01.06	Фармоишҳои ректор
03.01.07	Қарорҳои ректорат
03.01.08	Қарорҳои Шӯрои олимон
03.01.09	Фармоиш ва супоришҳои муовини ректор оид ба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ
03.01.10	Нақшаҳои кории Марказ
03.01.11	Суратчаласаҳои Марказ
03.01.12	Низомномаҳо ва дастурамалҳои вазифавии кормандон
03.01.13	Ҳисоботҳо
03.01.14	Маълумотномаҳо
03.01.15	Ҳуҷҷатҳои Академияи маҳаллии Cisco-и назди Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
03.01.16	Ҳуҷҷатҳои Маркази ихтироот ва эҷодиёти техникий донишҷӯён “Мехатроника ва робототехника”
03.01.17	Ҳуҷҷатҳои Маркази ихтироот ва эҷодиёти техникий донишҷӯён “Softlab”
03.01.18	Ҳуҷҷатҳои Курсҳои кутоҳмуддати таълимӣ-сертификатсионӣ
03.01.19	Шиносномаҳои Техникӣ ва маълумотномаҳо
03.01.20	Ҳуҷҷатҳо дар бораи истифодаи Интернет

03.01.21	Қор бо ташкилот ва лоиҳаҳои байналмилалӣ
03.01.22	Ҳуҷҷатҳои ирсолгардида
03.01.23	Ҳуҷҷатҳои воридгардида
03.01.24	Санадҳо доир ба доду гирифтӣ амвол
03.01.25	Дархостҳо оид ба таъминот
03.01.26	Ҳуҷҷатҳо доир ба натиҷаҳои назорати даврӣ
03.01.27	Семинар-тренингҳои бозомӯзӣ ва аттестатсияҳои даврии кормандон
03.01.28	Назорати интизоми меҳнат, басти воҳидҳои корӣ
03.01.29	Феҳрастҳо
03.02	Маркази рушди касбият ва инноватсия
03.02.01	Қарорҳо ва қонунҳои Маҷлиси олии ҚТ
03.02.02	Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон. Қарорҳо, фармонҳо ва мактубҳои Ҳукумати ҚТ
03.02.03	Қарорҳо, фармоишҳо ва мактубҳои Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҚТ
03.02.04	Қарорҳо, фармоишҳо ва мактубҳои Вазорати маориф ва илми ҚТ
03.02.05	Чорабиниҳои Ҳукумати ҚТ, Маҷлиси Олии ҚТ, Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҚТ, Вазорати маориф ва илми ҚТ, Вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии ҚТ, Ҳукумати шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавсӣ
03.02.06	Қарорҳо ва фармоишҳои раиси шаҳри Душанбе, ҳуҷҷатҳои Ҳукумати ноҳияи Фирдавсӣ
03.02.07	Фармоишҳои ректор
03.02.08	Қарорҳои ректорат
03.02.09	Қарорҳои Шӯрои олимон
03.02.10	Фармоиш ва супоришҳои муовини ректор оид ба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ
03.02.11	Накшаҳои кори Марказ
03.02.12	Суратчаласаҳои Марказ
03.02.13	Низомномаҳо ва дастурамалҳои вазифавии кормандон
03.02.14	Ҳисоботҳо
03.02.15	Ҳуҷҷатҳои воридотӣ
03.02.16	Шартнома ва ҳамкориҳо
03.02.17	Лоиҳаҳои инноватсионӣ ва корҳои эҷодии донишҷӯён
03.02.18	Эълонҳо ва тарғибот
03.02.19	Ҳисоботҳо ва ҳуҷҷатҳои таҷрибаомӯзӣ

03.02.20	Тақсимоти хатмкунандагон
03.02.21	Махфилҳо ва дастаҳои донишҷуён
03.02.22	Феҳрастҳо

Низомномаи мазкур дар ҷаласаи Шӯрои олимони ДТТ аз 25 феввали соли 2019 суратҷаласаи рақами 7 муҳокима ва тасдиқ карда шудааст.

